

Роҳ бидуни бозгашт

Марг

طريق بلا عودة [الموت]

[Тоҷики – Tajiki – طاجيكية]

Таҳияи: Абдуссатори Ҳомид

2009 - 1430

islamhouse.com

طريق بلا عودة [الموت]

« باللغة الطاجيكية »

إعداد : عبد الستار حميد

2009 - 1430

islamhouse.com

Роҳ бидуни бозгашт

Марг

Ногаҳон хабар мерасад ки фалони фавт кард,

«عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي ﷺ يقول: إذا وُضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها ياويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق». (البخارى).

Аз Абу Саъиди Худри ривоят аст ки Паёмбар (с) мефармуд: Ҳаргоҳ чанозаеро гузоштанд ва ба қабристон омода шуд, мардум онро ба души худ ҳамл мекунад, агар солиҳ ва некукор бошад мегуяд: маро ба зуди бибаред, ва агар одами баде бошад ба хонаводааш мегуяд: вой бар у куҷояш мебаред? Чи азобе дар интизори уст! Садои ин фарёдро ба ҷуз инсон ҳама чиз мешунавад, агар инсон онро бишнавад беҳуш хоҳад шуд, ва баъд аз марг ба инсон чи чизҳо барояш мемонад?.

Паёмбар (с) мефармояд:

«يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله: فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله». (متفق عليه).

"Се чиз баъд аз мурдан инсонро то қабристон ҳамроҳи мекунад: Хонавода, сарват, ва амалҳо, сипас дутой аз онҳо боз мегарданд, ва яке аз онҳо ҳамроҳаш боқи мемонад, ва бо у вориди қабр мешавад, хонавода ва сарвати у бар мегарданд, ва амалҳояш бо у боқи мемонанд"

Ва албатта он рузи бе бозгашт рузест ки ҳар як инсон онро чашанда аст.

Худованд мефармояд :

﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّكَارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾ (آل عمران: ١٨٥).

"Ҳар нафс маргро мечашад, ва шумо подошти худро батаври комил дар рузи қиёмат хоҳед гирифт, онҳое ки аз оташи дузах дур шаванд ва ба биҳишт ворид шаванд наҷот ёфта ва растагоранд, ва зиндагии дунё чизе ҷуз сармоияи фиреб нест"

Оре агар фавақ карди мардум чанозай туро бар души худ ҳамл ва туро ба хок месупоранд, баъд аз он, ҳама чиз хотима ёфта мардум қабри туро пушт карда ва батарафи хонаҳояшон бар мегарданд, ва ту садой кафшҳои онҳоро мешунави, чанд руз хонаводаат барой ту гиря мекунанд, ва сипас туро аз ёд мебароранд.

Ту танҳо мемони, ҳоло фикр кун агар дубора бар ангехта шави, ва аз қабр бар хези, чи чизро

орзу мекуни? Хилоф кори ва дуруғгуй? Оройш ва худнамой? Ва мусиқа гуш кардан? Ё тоат ва ибодати Худой яктову ягона? бо худ фикр кун, ва ҳамай ин саволҳоро ба назар биёвар, ба ёд биёр, ки дар қабр аз аъмол ва кирдорат пурсида мешави.

Худованд мефармояд:

﴿وَأَتَقُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾

(البقره: ۲۸۱).

"Аз онруз битарсед ки шуморо ба суй Худованд баргардонда мешавед, сипас ба ҳар кас он чи анҷом дада аст, ба таври комил боз пас дода мешавад, ва ба онҳо ситам нахоҳад шуд" чун ҳарчи мебинанд натиҷай аъмоли худашон мебошад"

Пас вой бар ҳоли касонеки барой он сафари тулони тушае омода накардаанд.

Худованд мефармояд:

﴿فَإِنَّ خَيْرَ الْرَّادِ النَّقْوَى﴾ (البقره: ۱۹۷).

"Бе шаку шубҳа, беҳтарин туша парҳезгори аст"

Бародар ва Хоҳари азиз: инак бароят маълум шуд ки беҳтарин туша барой он руз "тарси Худо, ва фармонбардори аз авомири он будаст" пас

омода кун тушай сафаратро ва ғофил мабош аз онрузе ки аз у роҳи гурезе нест.

Шоири Араб мегуяд:

تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى
وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدر
وكم من عروس زينوها لزوجها وقد أخذت أرواحهم ليلة القدر

"Зиёд кун аз тушай парҳезкорият чун намедони агар шаб омад то саҳар зинда мемони ё не?"

Чандин чавонҳо бегоҳ ва саҳари худро дар хандаву хурсанди мегузаронанд, дар ҳолеки кафанаширо барояш омода сохтанд ва у хабаре надорад.

Ва чандин Арусҳо худро барой шавҳарояшон зебо карданд ва дар шаби аруси ҷонҳояшон гирифта мешавад"

Пас Бародар ва Хоҳари гиروми чаро ғофил шудан аз он руз ки ҳар лаҳза дар интизори мост? Ва чаро фиреб хурдан ва фуру рафтан дар ин дунёе ки ба ҳеҷ кас боқи нахоҳад монд? Оё нашунидай сухани Худоро дар борай ин дунёи фони :

قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ وَإِنْ تَوَمَّنُوا وَتَنَفَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ

"Ҷуз ин нест ки зиндагии дунё бозист ва беҳудагист, ва агар имон оред ва парҳезгори кунед бидиҳад Худованд аҷру савоби шуморо, ва наталабад аз шумо молоҳой шуморо" .